



аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо
маблағгузорӣ мегардад

Барномаи идораи марзҳо дар Осиёи Марказӣ (БОМКА)



Empowered lives.
Resilient nations.

аз ҷониби БРСММ амалӣ
мегардад

ҶАЛАСАИ МИНТАҚАВӢ БАРОИ РОҶБАРОН ВА КОРМАНДОНИ МАРКАЗҲОИ КИНОЛОҒӢ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗӢ

ш. Душанбе, Тоҷикистон (4 июли с. 2013) – Агентии назорат бар гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Барномаи Иттиҳоди Аврупо БОМКА ташкилкунандагони ҷаласаи минтақавӣ барои роҷбарон ва кормандони марказҳои кинолоғӣ дар Осиёи Марказӣ ва Туркия мебошанд.

Дар тӯли ду рӯз намояндагони хадамоти кинолоғии агентҳои марзӣ, гумрук ва ҳамчунин Агентии назорат бар гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири Тоҷикистон таҷрибаи кори худро оиди омӯзиши сағҳо бо ҳамдигар табодул хоҳанд намуд ва усулҳои тақмилидиҳии омӯзиши кинолоғхоро дар самти ҷӯстучӯ ва ошкоркунии маводи мухаддир ва маводҳои тарқанда муҳокима хоҳанд намуд. Аз ҷумла, иштирокчиёни ҷаласа мавзӯҳои гузаронидани семинарҳои таълимӣ дар марказҳои кинолоғии кишварҳои Осиёи Марказӣ, истифодаи технологияи интерактивӣ ва дистансионӣ ва ҳамчунин корҳо бо сағҳои навъи хизматӣ, таҳияи усули ягона ба интиҳобкунӣ, санҷиш, хӯрокдиҳии сағҳо ва дигар масъалаҳои марбутро муҳокима хоҳанд намуд.

Иштирокчиёни ҷаласа ҳамчунин ба марказии кинолоғӣ дар назди Агентии назорат бар гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири Тоҷикистон, ки дар соли 2012 аз ҷониби Барномаи Иттиҳоди Аврупо БОМКА сохта ва таҷҳизонида шудааст, ташриф хоҳанд намуд. Бинои мазкур аз утоқҳои зерин иборат мебошад: бинои таълимӣ якҷоя бо хобгоҳ барои кинолоғҳо, бахшҳои ветеринарӣ ва зоиши сағҳо, бинои дохилии машқдиҳӣ, хонача барои сағчаҳои навзоидашуда, хонача барои сағҳои касал ва нуқтаи гузаргоҳ. Маркази мазкур бо техникаи идорӣ ва компутарӣ, тиббӣ, ветеринарӣ ва таҷҳизоти ошхона таҷҳизонида шудааст. Дар он ҳамчунин китобхонаи дорони маводҳои таълимӣ мавҷуд ҳаст. Бучети ҷудошуда барои сохтмон ва таҷҳизоти маркази зикргардида 450 ҳазор евроро таҳкил медиҳад.

Ҷадафи барномаи БОМКА ин кӯмак намудан дар тақмили беҳатарӣ дар Осиёи Марказӣ, мусоидат намудан дар қонунӣ гардонидани тиҷорат ва транзит ва ҳамчунин пешгирии намудани убури ғайриқонунии одамон тавассути сарҳадоти Осиёи Марказӣ мебошад.

Барномаи БОМКА аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ гардида ва фаъолиятҳои он тавассути БРСММ амалӣ мешавад.

Барои дарёфт намудани иттилооти бештар хоҳишмандем ба Сӯҳроб Қаҳоров, Менеҷери Барномаи БОМКА дар ҶТ бо имейли мазкур suhrob.kaharov@undp.org; ва ё тел.: (44) 6005527/28 муроҷиат намоед.